

**Вазорати корҳои дохилии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Академия**

**ЛЕКСИЯ  
Аз фаннӣ ҳуқуқи гражданиӣ  
Мавзӯй №2: Шартномаи ҳадя.**

**Вақт 3- соат:  
Лексия 2- соат:  
Семинар1- соат:**

**Дар ҷаласаи кафедраи фанҳои ҳуқуқи  
гражданиӣ муҳокима ва тасдиқ шудааст.  
Протокол №\_\_\_\_аз \_\_\_\_\_**

**Душанбе – 2020**

## **Нақшай корӣ**

### **Сарсухан**

- 1. Мағҳум ва унсурҳои шартномаи ҳадя.**
- 2. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафҳо дар шартномаи ҳадя.**
- 3. Шакли шартномаи ҳадя.**

### **Хулоса**

### **Адабиёт**

1. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 – уми ноябри соли 1994.
2. Кодекси гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон қисми I. аз 30 июни соли 1999.
3. Кодекси гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми II. 12 декабри соли 1999.
4. Кодекси гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон қисми III. аз 1 –уми Марти соли 2005.
5. Ҳуқуқи гражданий. Қисми I. – Душанбе: «ЭР-граф», 2007, 432 сах.
6. Ҳуқуқи гражданий. Қисми II. – Душанбе 2014, 421 сах.
7. Гражданское право. Часть 2 (конспект лекций). – М.: «Издательство ПРИОР», 1999. – 160 с.
8. Гражданское право в схемах. Часть вторая. Учебное пособие. Под ред. к.ю.н., доц. Еремичева И.А. М.; МЮУ России. Издательство «ЩИТ-М», 1998 – 245с.
9. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации, част второй (постатейный). Изд. 3-е, испр и доп. /Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор доктор юридических наук, профессор О.Н. Садиков – М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА. М, 1998. – 799 с.
10. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации, част первой (постатейный). Изд. 3-е, испр и доп. /Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор доктор юридических наук, профессор О.Н. Садиков – М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА. М, 1998. – XXII, 778 с.
11. **Сборник типовых договоров.** Более 50 базовых форм / сост. С23 К. П. Васильев. – 2-е изд., испр. – М.: Издательство «Омега-Л», 2009. – 223 с + CD. – (Библиотека типовых документов).

## **ЧС1.Мафҳум ва унсурҳои шартномаи ҳадя.**

Тибқи шартномаи ҳадя як тараф (ҳадякунанда) ройгон ба тарафи дигар (ҳадягиранда) ашёро ба моликият ё ҳуқуқи молу мулк (талабот)-ро медиҳад ё онро аз ӯхдадории молу мулки нисбат ба худ озод менамояд.

Яке аз намудҳои дигар шартномаи гражданӣ- ҳуқуқӣ ин шартномаи ҳадя мебошад. Маълум аст, ки имрӯзҳо субъектони гуногун, шахсони воқеӣ ва шахсони ҳуқуқӣ ба ҳамдигар ашёи даҳлдорро, мутобиқи тартиботи дар қонун дарҷшуда, ҳадя менамоянд. Пас, метавон гуфт, ки шартномаи ҳадя ба сифати яке аз шартномаҳои асосӣ ва марказӣ дар ҳуқуқи гражданӣ эътироф карда мешавад.

Мутобиқи КГ, шартномаи ҳадя созише эътироф карда шудааст, ки дар асосӣ он ҳадякунанда ба ҳадягиранда тариқи ройгон ашёро ба моликият ва ё ҳуқуқи молу мулкиро пешниҳод мекунад, инчунин, ҳадягирандаро аз иҷрои ӯхдадории молу мулки нисбати худ (ҳадякунанда) озод менамояд. (м.606-и КГ). Дар асоси таърифи пешниҳодгардида метавон чунин хусусиятҳои шартномаи ҳадяро дарҷ намуд:

**1) Дар асоси шартномаи ҳадя ҳадякунанда ба ҳадягиранда тариқи ройгон ашёро ба моликият ва ё ҳуқуқи молу мулкиро пешниҳод менамояд.** Аз ин бармеояд, ки ҳадякунанда бояд нисбати ашёи ҳадяшаванд ҳуқуқи моликият дошта боша ва ё аз ҷониби соҳибмулк барои ҳадя намудани ашёи даҳлдор ваколатдор шуда бошад. Аз баски дар асоси шартномаи мазкур, ҳуқуқи моликият нисбати ашёи ҳадяшаванд аз ҳадякунанда ба ҳадягиранда мегузарад, пас шартномаи мазкур ба гурӯҳи шартномаҳои гражданӣ-ҳуқуқие, ки барои пешниҳоди ашё равона карда шудаанд, шомил мегардад.

Шартномаи мазкур хусусияти ройгонро доро мебошад, пас барои пешниҳоди ашёи ҳадяшаванд аз ҷониби ҳадякунанда ба ҳадягиранда, ҳадягиранда ба фоидай ҳадякунанда ягон амалеро содир намекунад. Аз ин хусусияти шартномаи мазкур, дигар хусусияти шартнома, яъне яктарафа будани шартномаи ҳадя бармеяд. Яктарафа будани шартномаи ҳадя дар он таҷассум мегардад, ки дар асоси шартномаи мазкур ҳаракати як тараф бр фоидай дигар тараф voguzor карда намешавад, яъне дар шартномаи мазкур синаллагма, қонеъгардонии тарафайн, вучуд надорад. Зоро, як тараф – ҳадякунанда ба фоидай ҳадягиранда амале содир менамояд (ашёро ба ҳуқуқи моликият пешниҳод менамояд, ҳуқуқи молу мулкиро мегузаронад, аз иҷрои ӯхдадорӣ озод менамояд), аммо дар навбати худ ҳадягиранда ба фоидай ҳадякунанда ягон амалеро содир намекунд.

Дар ин асно бояд як ҳолат ба таври даҳлдор баррасӣ карда шавад. Дар бештари маврид, ҳангоми ҳадя намудани ин ё он ашё, аз ҷумла кордҳо ва шамшерҳои тӯҳфагӣ, чунин қоида қабул карда шудааст, ки ҳадягиранда бояд ба ҳадякунанда маблағи онро пардоҳт намояд. Яъне, дар ин ҳолат чунин қоида расм шудааст, ки «ашёи буранда бояд ҳаридори шавад, на ҳадя». Қоидай мазкур ба сифати як боварӣ ба ин ё он хусусиятҳои он баромад менамояд, барои ҳамин ҳам бештар ҳангоми ҳадя намудани чуни ашёҳо, ҳадягиранда тангаеро ба ҳадякунанда пешниҳод менамояд. Пас саволе ба миён меояд, ки оё дар ин асно шартномаи ҳадя ҷой дорад ва ё ҳариду фуруш? Бояд қайд кард, ки дар ин ҳолат шартномаи ҳадя ҷой дорад, зоро ҳарчанде

ҳадягиранда «маблағи» ашёро ба ҳадякунанда пешниҳод менамояд, аммо иродай тарафҳо барои бастани шартномаи ҳариду фурӯш равона карда нашуда, маҳз иродай онҳо маҳз барои бастани шартномаи ҳадя равона карда шудааст.

Инчунин, ашёи ҳадяшаванде, ки аз ҷониби ҳадякунанда ба ҳадягиранда пешниҳод карда мешавад, ба моликияти ҳадягиранда пешниҳод мегардад.

**2)** Дар асоси шартномаи ҳадя ҳадякунанда ба ҳадягиранда тариқи ройгон ҳуқуқи молу мулкиро пешниҳод менамояд. Дар асоси шартномаи ҳадя на танҳо ашё ба ҳадягиранда метавонад пешниҳод карда шавад, балки ҳуқуқи молу мулкӣ низ пешниҳод мегардад. Ҳуқуқи молу мулкӣ яке аз объектони асосии муомилоти гражданиӣ баромад менамояд, ки хусусияти уҳдадорӣ-ҳуқуқӣ дошта, танҳо дар муносибатҳои уҳдадорӣ (нисбӣ) вучуд дошта, баҳри талаби иҷрои ин ё он амал аз ҷониби як субъект ба ғоиди дигар субъект ва ё ҳуддорӣ намудан аз иҷрои ин ё он амал равона карда мешавад. Ҳуқуқи молу мулкӣ ҳамеша ҳуқуқи талаб намудан мебошад, барои ҳамин ҳам дар таърифи мағҳуми шартномаи мазкур ибораи «талабот» низ дарҷ карда шудааст. Пас, ҳадякунанда метавонад ҳуқуқи молу мулки, ки онро доро мебошад, ба ҳадягиранда ҳадя намояд. Масалан, дар асоси шартномаи қарз байни шаҳрванд А ва шаҳрванд Б бояд ба шаҳрванд А маблағи даҳлдорро баргардонада兹 баски дарт асоси шартномаи қарзи басташуда шаҳрванд А нисбати шаҳрванд Б ҳуқуқи талаб намудани баргардонидани маблағро доро мебошад, пас дар ин асно, шаҳрванд А ҳуқуқ дорад, ки ин ҳуқуқи талаб намуданро ба дигар субъект дар асоси шартномаи ҳадя пешниҳод намояд;

**3) дар асоси шартномаи ҳадя, ҳадякунанда метавонад ҳадягирандаро аз иҷрои уҳдадорӣ нисбати худи ҳадякунанда озод намояд.** Маънои ин суханҳо дар он мебошад, ки ҳадякунанда, ки ба сифати кредитор нисбати худ ҳадягиранда, ки ба сифати қарздор дар дигар муносибат баромад менамояд, аз иҷрои уҳдадории мушаххас ҳадягирандаро дар асоси шартномаи ҳадя озод намояд. Масалан, ҳолати мазкурро дар мисоли дар боло дарҷкардашуда баравасӣ менамоем: шаҳрванд А, ки дар асоси шартномаи қарз ҳуқуқи талаб намудани пардоҳти маблағи муайянро аз шаҳрванд Б дошт, метавонад дар асоси шартномаи ҳадя шаҳрванд Б-ро аз пардоҳти қарз озод намояд. Аз ин ҷо бармеояд, ки дар асоси шартномаи ҳадя ҳадякунанда маҳз ҳадягирандаро аз иҷрои уҳдадории мушаххас озод намуда. иҷрои уҳдадории мазкур маҳз бояд ба ғоидай шартномаи ҳадя ҳадягирандаро аз иҷрои уҳдадорӣ дар назди шахси сеюм озод карда наметавонад. Ба сифати тарафҳои тшартномаи ҳадя ҳадякунанда ва ҳадягиранда баромад менамоянд, ки дорои вазъи ҳуқуқии хос мебошад. Ки мо дар боло дарҷ намудем. **Шартномаи ҳадя шартномаи реалиӣ** (дар ҳолатҳои алоҳида консенсуалӣ), яктарафа ва ройгон мебошад.

**Катигорияи «моликият» дар ин асно ба сифати катигорияи иқтисодӣ эътироф карда шуда, он маънои васеъро доро мебошад.**

## **ЧС2. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафҳо дар шартномаи ҳадя.**

Бо сабаби он, ки шартномаи ҳадя ба сифати шартномаи яктарафа яъне гайри синааллагматики, эътироф карда мешавад, аз ин лиҳоз дар шартномаи мазкур ҳадякунанда дорои уҳдадори ва ҳадягиранда дорои ҳуқуқ мебошад. Аз ин ҷо бармеояд, ки дар шартномаи ҳадя як тараф ҳуқуқ ва дигар тараф танҳо уҳдадори дорад. **Уҳдадории ҳадякунанда – ин ҳадя намудани объекти шартном**

**а ба ҳадягиранда ва ҳуқуқи ҳадягиранда ин қабул намудани объекти шартнома мебошад.**

**Аммо, бояд қайд намуд, ки ҳадягиранда ухдадорй оид ба қабул намудани ҳадя дорад, ки маҳз баъди бастани шартнома (супоридани ҳадя) ин ухдадорй ба миён меояд ва ҳадягиранда ҳуқуқ дорад дар ҳар лаҳзаи то ба ў сунурдани ҳадя аз он даст қашад. Дар ин ҳолат шартномаи ҳадя бастанашуда ба ҳисоб меравад (м.608-и КГ).** Инчунин бо чунин назардошт ҳуқуқи ҳадякунанда оид ба ҳадя намудан бояд баҳо дода шавад, яъне ҳадякунанда танҳо баъди бастани шартнома ухдадор мешавад, ки объекти дахлдорро ҳадя намояд. То бастани шартнома, он ухдадор нест, ки объекти шартномаро ба ҳадягиранда ҳадя намояд.

Ба ғайр аз ҳуқуқ ва ўхдадориҳои дарҷгардида, тарфҳо дорои як қаторар ҳуқуқҳои дигар мебошанд. Аз ҷумла ҳадякунанда ҳуқуқ дорад: ҳадякунанда, агар ҳадягиранда ба ҳаёти ў таҷовуз карда бошад ё ба ҳаёти яке аз аъзои оилаи ў ё хешу акрабои наздики ў сӯиқасд карда бошад ё дидою дониста (бадқасдана) ба ҳадякунанда зарари ҷисмони расонида бошад, ҳуқуқ дорад ҳадядиҳиро бекор кунад. Дар сурати дидою дониста аз ҷониби ҳадягиранда аз ҳаёт маҳрум кардани ҳадякунанда ҳуқуқи дар суд пешниҳод намудани талаби бекор кардани ҳадядиҳи ба ворисони ҳадякунанда марбут мебошад. Ҳадякунанда, агар муносибати ҳадягиранда бо ашёи ҳадяшуда, ки барои ҳадякунанда дорои арзиши калони ғайриамволи буда, боиси таҳди бебозгашт несту нобуд шудани он мегардад, ҳуқуқ дорад тибқи тартиби суди бекор кардани ҳадякуниро талаб намояд. Тибқи талаби шахси манфиатдор суд метавонад ҳадядиҳиро, ки соҳибкори инфириоди ё шахси ҳуқуқи бо вайрон кардани муқаррароти қонун дар бораи ғайри қобили пардоҳт (муфлиси) аз ҳисоби маблағҳо, ки вобаста ба фаъолияти соҳибкории ў дар ҷараёни шаш моҳи то лаҳзаи чунин шахсро ғайри қобили пардоҳт (муфлис) эълон намудан анҷом додааст, бекор кунад. Дар шартномаи ҳадя мумкин аст шартҳои ҳуқуқи ҳадякунанда оиди бекор кардани ҳадя дар сурате, агар ҳадякунанда аз ҳадягиранда дарозтар умр бинад, муқаррар карда шавад(м.611-и КГ). Бекор намудани ҳадя танҳо дар асоси ҳолатҳои дарҷнамудаи қонун яъне моддаи 611-и КГ, татбиқ карда мешавад. Аз ҷумла ба сифати чунин ҳолатҳо баромад менамоянд. Ин асосҳои буданд, ки қонун онҳоро баҳри аз ҷониби ҳадякунанда бекор намудани ҳадя пешбини намудааст. Пас, асосҳои дарҷшударо асосҳои қонунии бекор намудани шартномаи ҳадя номид. Ба ғайр аз ин асосҳо, инчунин, асосҳои шартномавӣ барои бекор намудани шартномаи ҳадя дар ҳуди шартнома пешбини шуда метавонанд. Масалан, яке аз ин асосҳо зиёд умр дидани ҳадякунанда нисбати ҳадягиранда (қ.4-и м.611). Пас, ҳангоми дар шартномаи ҳадя дарҷ намудани чуни насос, ҳадякунанда баъди фавти ҳадягиранда метавонад ҳадяро тарики суди бекор намояд ва аз ин бармеояд, ки ашёи ҳадяшуда ба сифати объекти мерос ба меросхурони ҳадягиранда намегузарад.

Дар навбати худ, ҳадягиранда низ ҳуқуқ талаб намудани заре, ки ба ҳаёт, саломатӣ ва ё амволи ў аз ашёи ҳадяшуда расонгида шуда бошад, аз ҳадякунанда доро мебошад. Аммо, чунин зарар бояд маҳз дар асоси он камбудиҳо, ки то додани ашё ба ҳадягиранда ба вуҷуд омада бошад, ба сифати камбудиҳои ошкоро эътироф карда намешаванд ва ҳадякунанда ин камбудиҳоро медонисту ҳадягирандаро оид ба онҳо огоҳ насоҳта буд, бояд расонид шуда бошад (м.612- и КГ).

### **ЧС3.Шакли шартномаи ҳадя.**

Шартномаи ҳадя, вобаст аз он, ки объекти он кадом намуди молу мулк баромад менамояд, хусусиятйои зеринро доро мегардад. Аз ҷумла шартномаи ҳадяи ашёи манқул метавонад ҳам дар шакли шифоҳи ва ҳаттӣ баста шавад, ба истиснои он, ки агар ҳадякунанда шахсӣ ҳуқуқӣ баромад намояд ва арзиши ашё аз 20 нишондиҳнада барои ҳисобҳо зиёд бошад: агар ҳадякунанда шахси воқеӣ бошаду арзиши ашё аз 10 нишондиҳандагӣ барои ҳисобҳо зиёд бошад. Дар ин ҳолатҳо шартномаи ҳадя бояд ҳатманн ҳаттӣ баста шавад: шартномаи ҳадяи ҳуқуқҳои молу мулки (ҳуқуқи талаб намудан) ва озод намудан аз ичрои уҳдадорӣ метавонад ҳам дар шакли шифоҳи ва ҳам дар шакли ҳаттӣ баста шавад; шартномаи ашёи ҳадяи ғайриманқул ҳамеша дар шакли ҳаттӣ тариқи нотариалий тасдиқшуда басташуда бақайди давлатӣ гирифта мешавад.

Аммо, қоидаҳои дарҷгардида, ба истиснои қоида ояд ба ҳадяи ашёи ғайриманқул бояд бо назардошти як қоидаи дигар амали карда шаванд: ин ҳам бошад, қридаҳои мазкур нисбати он шартномаҳое амали карда мешаванд, ки агар шартномаи ҳадя хусусияти реалиро доро бошад, яъне тақдими объекти шартнома ҳангоми бастани он сурат гирад (қ 1-и м.607 КГ). Дар ҳолате, ки шартнома хусусияти консенсуалиро доро мегардад, яъне шартномаи ҳадя барои ҳадяи ашё дар замони оянда равона карда шудааст, пас дар ин ҳолат он бояд ҳамеша ҳаттӣ баста шавад.

### **Шакли шартномаи ҳадя (м. 607 КГ)**

Ҳадя, ки бо тақдими ҳадя ба ҳадягиранда сурат мегирад, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қисмҳои 2 - 3 ҳамин модда шифоҳи анҷом дода шуданаш мумкин аст.

Тақдими ҳадя тавассути додани он, ба таври рамзи супурдани он (супурдани қалид ва ғайра) ё супурдани ҳучҷатҳои муқарраркунандай ҳуқуқ, анҷом дода мешавад.

2. Шартномаи ҳадяи амволи манқул бояд дар шакли оддии ҳатти дар ҳолатҳои зайл баста мешавад:

1) ҳадякунанда шахси ҳуқуқи буда, арзиши ашёи дар шартнома қароргирифта аз андозаи 10 маоши ҳадди ақал зиёд бошад;

2) ҳадякунанда шаҳрванд буда, арзиши ашёи шартнома аз андозаи 5 маоши ҳадди ақал зиёд бошад.

3. Шартномаи ҳадяи амволи ғайриманқул бояд ба таври нотариали тасдиқ ва ба қайди давлати гирифта шавад.

### **Манъи ҳадя (м.609 КГ)**

Ба истиснои тӯхфаҳои оддии дорои арзиши на он қадар баланд ҳадя иҷозат дода намешавад:

1) аз ҷониби ашҳоси ҳуқуқи - ҳадяи амволе, ки ба онҳо таҳти ҳуқуқи пешбурди ҳочагидори ё идораи оперативи марбуут аст;

2) аз номи атфоли ҳурдсол ва шаҳрвандони ғайри қобили амал эътирофгардида - аз ҷониби намояндагони қонунии онҳо.

### **Маҳдуд соҳтани ҳадядиҳи (м.610)**

1. Ҳадя намудани амволе, ки таҳти моликияти муштараки умуми қарор дорад, танҳо бо розигии ҳамаи иштирокчиёни моликияти муштарак бо риояи қоидаҳои пешбининамудаи моддаи 301 ҳамин Кодекс иҷозат дода мешавад.

2. Ҳадяи ҳуқуқи марбут ба ҳадякунанда дар мавриди талабот ба шахси сеом бо риояи қоидаҳои пешбининамудаи моддаҳои 411 - 415, 417419 ҳамин Кодекс анҷом дода мешавад.

3. Ҳадядиҳи тавассути бар ивази ҳадягиранда ичро намудани ўҳдадориҳои он дар назди ашхоси сеом бо риояи қоидаҳои пешбининамудаи қисми 1 моддаи 334 ҳамин Кодекс анҷом дода мешавад.

Ҳадядиҳи тавассути аз ҷониби ҳадякунанда ба зиммаи худ гузаронидани қарзи ҳадягиранда дар назди ашхоси сеом бо риояи қоидаҳои пешбининамудаи моддаҳои 420 ва 421 ҳамин Кодекс анҷом дода мешавад.

4. Ваколатнома барои анҷом додани ҳадядиҳи аз ҷониби намоянда, ки дар он номи ҳадягиранда сабт нагардидааст ва мавзӯи ҳадя зикр нагардидааст, қурб надорад.

### **Хайрия (м. 613)**

1. Хайрия ҳадяе эътироф мегардад, ки бо мақсадҳои манфиати умум бахшида шудааст. Хайрияро шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқи ба ҳамаи субъектҳои ҳуқуқи граждани дар ҳолатҳои муқаррар кардаи қонун дода метавонанд.

2. Барои қабули хайрия иҷозат ё розигии касе талаб карда намешавад.

3. Хайрияи амвол ба шаҳрванд бояд ва ба дигар ашхос мумкин аст аз ҷониби хайркунанда оид ба истифодаи ин амвол тибқи таъиноти муайян қайду шарт карда шавад. Ҳангоми мавҷуд набудани чунин шарт хайрияи амвол ба шаҳрванд ҳамчун ҳадяи муқаррари ҳисобида мешавад ва дар ҳолатҳои дигар хайрияи амвол аз ҷониби хайриягиранда тибқи таъиноти амвол истифода бурда мешавад.

4. Нисбат ба хайрия моддаи 611 ҳамин Кодекс истифода бурда намешавад.

**Муалими кафедраи фанҳои  
ҳуқуқӣ граждании Академияи ВКД  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Лейтенанти қалони милитсия**

**Давлатзода X.М.,**